

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 21.11.2019 №209**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2427/1-1109	БДА ҶТ Амонатбанк	227-66-60	Хариди электронӣ	Банкомати беруна Банкомати даруна	Адад	30 5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2428/1-1110	БДА ҶТ Амонатбанк	227-66-60	Хариди электронӣ	Пин лифофа	Адад	800000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2429/1-1111	БДА ҶТ Амонатбанк	227-66-60	Хариди электронӣ	Пин лифофа	Адад	100000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2430/2-776	МТМУ № 24 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Лавозимотҳои мактабӣ	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2419/3-127	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-04-75	Хариди электронӣ	Соҳтмони бинои истиқоматӣ	Тибқи дархости пешниҳодшуда		29.11.2019 09:00
2431/9-390	Кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Заҳрхимикати Фостаксин	Кг	500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2432/9-391	Беморхонаи марказии ш. Турсунзода	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти стоматологӣ	Маҷмӯъ	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
155/29-37	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Воситаҳои алоқа	Номгӯӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*  
 Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*

